

**ХИЗМАТРАСОНИҲО  
БАРОИ АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА  
СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ**

**КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБҲО**

<i>№</i>	<i>Номгӯи хизматрасонӣ</i>	<i>Ҳаққи хизматрасонӣ</i>
<b>1. Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асҷори хориҷӣ</b>		
1.1	Ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ташкилотҳои хайриявӣ	Бе ҳаққи хизмат
1.2	Ба дигар шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ	Тибқи шартнома
1.3	Додани тасдиқнома оид ба суратҳисоб (бо дархости муштарӣ)	Бе ҳаққи хизматрасонӣ
1.4	Нусхаи иқтибос аз суратҳисоб дар давраи муайян то 5 варақ бемузд ва аз он зиёд	барои 1 варақ 0.50 сомонӣ
1.5	Нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ	Бе музд
1.6	Тасдиқи намудани имзоҳо ва нақши муҳрҳо	40 сомонӣ

**АМОНАТҲО**

*Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ*

<b>2. Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асҷори хориҷӣ</b>		
2.1	Гузоштани маблағ ба пасандози муҳлатнок	Бе ҳаққи хизмат
2.2	Пасандози суғуртавӣ	Бе ҳаққи хизмат

**ҚАРЗДИҲӢ**

*Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ*

<b>3. Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асҷори хориҷӣ</b>		
3.1	Додани қарзҳо	Мувофиқи шартномаи қарзӣ
3.2	Пардохти қарз пеш аз муҳлат:	
	- бо асҷори миллӣ	бе ҳаққи хизмат ва ё ҷарима
	- бо асҷори хориҷа	мувофиқи шартномаи қарзӣ
3.3.	Иваз намудан ва ё қисман озод намудани гарав	0,5% аз маблағи бақияи қарз (меъёри минималӣ 10 сомонӣ ва максималӣ 100 сомонӣ)
3.4.	Пешниҳод намудани иқтибос аз суратҳисобҳои қарзӣ дар варақҳои расмии Ташкилот (барои ҳар 1 қарз)	10 сомонӣ

**КАФОЛАТҲО**

*Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ*

<b>4. Кафолати бонкӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти иқтисодии муштарӣ истифода бурда мешавад</b>		
<b>4.1</b>	<b>Маслиҳати пешакӣ</b>	<b>Бе ҳаққи хизмат</b>
4.2	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	0,5% аз маблағи кафолат
4.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ)	аз 5% то 10% солона, на кам аз 120 сомонӣ
4.4	Кушодани кафолати бонкӣ барои иштирок дар тендер	0,5% на камтар аз 150 сомонӣ
4.5	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як	75 сомонӣ

	тағйирот)	
4.6	Бекоркунии кафолат то ба охир расидани муҳлати эътибори он	Бе ҳаққи хизмат
4.7	Пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	Мувофиқи шартҳои шартнома*

*\*дар ҳолати аз тарафи муштарӣ иҷро накардани ўҳдадориҳо ва аз тарафи Ташкилот пардохт намудани ин ўҳдадориҳо, мувофиқи қарори Кумитаи қарзӣ аз рӯзи пардохт ба андозаи 30% солона фоиз ҳисоб карда мешавад.*

### **АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД**

#### **Номгӯи хизматрасонию бонкӣ**

#### **5. Амалиётҳо бо пули миллӣ**

5.1	Қабули пули нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.2	Қабули пули нақд ва пардохти ҳамонрӯзаи он ба воситаи сураҳисоби муросилотӣ (бенақд) зиёда аз 100 000 сомонӣ	Бе ҳаққи хизмат
5.3	Пардохти пули нақд аз суратҳисобҳои муштарӣ	0,7% аз маблағ
5.4	Зудпардохти пули нақд аз суратҳисоби муштарӣ дар рӯзи воридшавӣ	1,5% аз маблағи гирифташаванда

#### **6. Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ**

6.1	Қабули пули нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
6.2	Пардохти пули нақд аз суратҳисобҳои муштарӣ бо асъори хориҷӣ	Дар асоси супоришномаи Директор
6.3	Мубодилаи пулҳои нақди сомонӣ бо асъори хориҷӣ	Мувофиқи фармоиш
6.4	Тафтиши ҳаққонияти асъор (варақ ба варақ)	0,1% ва на камтар аз 10 сомонӣ
6.5	Ивази пулҳои корношоями хориҷӣ (рублӣ русӣ, доллари ИМА, евро) пулҳои коршоям	20% аз ҳаҷми маблағ ва ҳолати корношоямӣ

*\*Агар маблағ ба таври нақдӣ ворид шуда бошад, ҳаққи хизмат ситонида намешавад.*

### **АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР**

#### **7. Номгӯи хизматрасонию бонкӣ**

7.1	Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ	мувофиқи фармоиш
7.2	Табдили як намуди асъори хориҷӣ ба дигар намуди асъори хориҷӣ	мувофиқи фармоиш

### **АМАЛИЁТҲОИ ИНТИҚОЛӢ**

#### **Номгӯи хизматрасонию бонкӣ**

#### **8. Амалиётҳо бо пули миллӣ**

8.1.	4	Бе ҳаққи хизмат
8.2	Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):	
8.3	Ба воситаи низоми пардохтҳои электронию БМТ:	
	- аз соати 8:00 то 12:00	2,8 сомонӣ
	- аз соати 13:00 то 16:00	3,5 сомонӣ
	- аз соати 16:00 то 17:00	7 сомонӣ
	- баъд аз соати 17:00	10 сомонӣ
8.4	Ба воситаи низоми пардохтҳои электронию дохилӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.5	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби муштарӣ ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё тағйири	7 сомонӣ

	супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда	
8.6	Барои пешниҳод намудани ахборот оиди гузаронидани интиқоли пулӣ	5 сомонӣ
8.7	Барои тасдиқномаи бақияи суратҳисоби муросилотӣ	20 сомонӣ
<b>Амалиётҳо бо асзори хориҷӣ</b>		
8.8.	Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ) интиқол ба кушодани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
8.9.	Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):	
8.10.	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи муштариёни ҶДММ ТАҚХ «Пайванд Гуруҳ»*	100 сомонӣ
<b>Интиқоли бонкӣ ба фоидаи муштариёни дигар ташкилотҳои қарзӣ:</b>		
	- бо RUB	250 сомонӣ
	- бо USD	
	- то 50 000 доллари ИМА	300 сомонӣ
	- беш аз 50 000 доллари ИМА	400 сомонӣ
	- интиқоли фаврӣ – дар давоми рӯз	500 сомонӣ
	бо EUR	
	- то 50 000 евро	300 сомонӣ
	- беш аз 50 000 евро	400 сомонӣ
	Ҳаққи хизмат барои бо дархости муштарӣ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар (қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳои тавассути дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ	100 сомонӣ чамъи ҳаққи хизмати дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ
	Ҳаққи хизмат барои бо дархости муштарӣ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар (қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо	400 сомонӣ
8.11.	Додани тасдиқномаи гузаштани интиқол дар шакли SWIFT	20 сомонӣ

\* Дар ин ҳолат муштарӣ метавонад маблағи пулиро танҳо ба номи худ интиқол намояд.

## ДИГАР ХИЗМАТРАСОНИҲО

### 9. Номгӯи хизматрасонии бонкӣ

9.1	Додани маълумот бо дархости муштарӣ	10 сомонӣ
9.2	Додани варақаҳои расмӣ	аз рӯи арзиш
9.3	Додани дафтарчаи чекҳои пулӣ - 50 варақа	25 сомонӣ
9.4	Додани маълумотнома бо дархости муштарӣ аз бойгонӣ	20 сомонӣ
9.5	Пешниҳод намудани маълумот дар бораи таърихи қарзӣ	Бе ҳаққи хизмат
9.6	Нусхабардории ҳуҷҷатҳои муштарӣ	1 сомонӣ
9.7	Нигоҳдории арзишҳо	мувофиқи созишнома (на кам аз 250 сомонӣ)
9.8.	Пардохти ҳаққи хизматрасонӣ ба агентҳои низомҳои пардохтҳои фаврӣ	мувофиқи созишнома

